



Оғози нашр: 01.03.2014

Ин ҷаҳонро нигар ба ҷаишми хирад.

НАВИДИ ДОНИШГОҲ

Моҳномаи филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара, июни соли 2021, №6 (86)

**Паёми шодбошии
директори ФДТТИ, н.и.и. Холиқзода М.Ғ.
ба муносибати Рӯзи Ваҳдати миллӣ**



**Рӯзи Ваҳдати миллӣ
муборак!**

Ҳамаи устодону кормандон ва донишҷӯёни таълимгоҳамонро ба муносибати Рӯзи Ваҳдати миллӣ, ки яке аз ҷашнҳои муҳими даврони соҳибистқлолии кишварамон мебошад, сидқан шодбош мегӯям.

Мардуми сарбаланди тоҷик ҳар сол 27-уми июнро ҳамчун Рӯзи Ваҳдати миллӣ дар фазои озоду осудаи Ватан ҷашн гирифта, ҳамзамон ёдовар аз он мешаванд, ки Тоҷикистон дар огози истиқлолияти давлатӣ бар асари ҷанги шаҳрвандӣ талафоти ҷуброннопазири ҷонӣ, хисороти вазини молӣ дида, дучори бӯҳрони ша-диди иқтисодиву иҷтимоӣ шуда буд ва танҳо баъди истиқрори сулҳ, ки бо роҳнамоии хирад-мандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва саъю талоши фарзандони огоху бедордили миллат дар на-тиҷаи музокироти бисёр мушқилу тӯлонӣ, ҳам-замон бар ивази ҷони ҳазорон нафар ҷавонмардонни содиқу ватандӯст муяссар гарди-дааст, мардуми Тоҷикистонро ба суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, оварда расонд, вазъи ноороми кишвар рӯ ба эътидол омад, аркони фалаҷшудаи давлатдорӣ барқарор ва кишвар вориди марҳилаи рушд гардид.

Бо гузашти 24 сол аз имзои Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон, ки ҷомеаи моро ба қаламрави са-одат ворид кард, аҳамияти ин санади баҳа-моӣ ва сарҷамъии таърихӣ дар ҳаёти мардум бештар мегардад. Созиши бадастомада, ки тахти роҳнамоии хирадмандонаи Пешвои муаз-

замӣ миллат роҳи моро ба татбиқи ҳадафҳои олии ҳамвор кард, дар таърихи давлатдорӣ на-винамон бо ҳарфҳои заррин сабт хоҳад шуд.

Ба таъбири Пешвои муаззми миллат «Имрӯз мо бо ифтихор ибронд мебарем, ки ҳар як шаҳрванди бонангу номуси мамлакат барои мустақкам гардидани сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ҳифзи осудагии кишвар, тақвияти пояҳои давлатдорӣ миллӣ, рушду тараққиёти давлат ва ободии Ватани азизамон талош менамоем». Дар ин ҷода, ҷавонони ватандӯсти кишвар дар ҳимояи дастовардҳои истиқлолият, пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва ободони сар-замини аҷдодӣ мавқеи бисёр арзишманд до-ранд. Чунки Тоҷикистон яке аз кишварҳои аҳолиаш ҷавонтарини дунё ба ҳисоб рафта, синни миёна дар он 22,5 солро ташкил медиҳад ва саҳми ҷавонон ҳамчун неруи созанда дар пешрафту ободии мамлакат ниҳоят арзишманд мебошад.

Бовар дорам, ки шумо ҳам чун тамоми хурду бузурги кишвар минбаъд низ тахти парчами истиқлолу озодӣ тамоми кушишу талоши худро ба хотири пешрафти давлат, ободии Ватан ва осои-иши ҳар як фарди мамлакат сафарбар мена-моед.

Чунин ҷашни фархундари бо қояки шумо му-боракбод гуфта, ба ҳар яқатон, саломатӣ, сулҳу оромӣ, иқболи баланд, файзу баракат ва ба Тоҷикистони маҳбубамон ваҳдати ҷовидона орзу менамоем.

Ҷашни Ваҳдати миллӣ муборак бошад!

**Сафарбарии
ботантанаи наваскарон
ба хизмати Ватан**

Рӯйдодҳо



Дар саҳни филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара яқуми май маросими сафарбарии ҷавонону бонангу номус ба сафи Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки раёсати таълимгоҳ, роҳбарони воҳидҳои сохторӣ, ҷанговарони байналмилал, омӯзгорону донишҷӯён, падару модарон ва пайвандони даъватшавандаҳо иштирок доштанд, баргузор гардид.

Бо амри вичдону масъулияти баланди сарбаландона адо кардани қарзи шаҳрвандӣ 11 нафар донишҷӯӣ - хатмкунандаи филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара имтиҳонот ва рисолаҳои хатиро пеш аз муҳлат супоридаву ҳимоя карда, хизмати аскариро афзал донистаанд, ботантана ба хизмати Ватан – Модар гуселонида шуданд.

Директори таълимгоҳ, н.и.и. Музаффар Холиқзода ҷангоми суҳанронӣ ибронд дошт, ки имрӯзҳо дар сафҳои Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳазорҳо ҷавонони ҷисман обутобефта бо ҳисси баланди ватандӯстиву ифтихори миллӣ сарбаландона адои хизмат менамоем ва дар ҳифзи марзу буму таҳкими сулҳу суботи кишварамон саҳми арзанда мегузоранд. Зеро хизмати аскарӣ барои ҷавонон мактаби ҳаёт аст ва онҳо танҳо дар давраи хизмат мафҳумҳои Ватан, модар, давлат, миллати худ, хизмат, қарзи шаҳрвандиро бештару амиқтар дарк карда, сабақи далериву шучоат ва садоқату мардонагӣ меомӯзанд.

Донишҷӯён бошанд, ибронд доштанд, ки бо ифтихори зодаи даврони соҳиб-истиклолӣ будану дар шароити фароҳам соҳиби таҳсилоти олии гаштан хизмати Ватанро интиҳоб кардаанд. Зеро 11 сол дар мактаби миёна хондаанду чор сол дар филиали Донишгоҳ таҳсил карда, соҳиби маълумоти олии гардидаанд ва зин-дагӣ осудаву осойишта доранд, ки ин ҳама ба шарофати сиёсати маорифпар-варонау инсондӯстонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муяссар гардида-аст. Вақти он расидааст, ки ба ин ғамхориҳои давлату Ҳукумат ҷавоб диҳанд, барои Ватан хизмат кунанд.

Омӯзгорону падару модарон зимни суҳанронӣ аз муқаддас будани Ватан ва ҳатми будани хизмати ҳарбӣ ёдовар шуда, зарурати дифоъ аз марзу буми Тоҷи-кистони соҳибистиклолро кори пуршараф ҳисобиди, ба ҷавонон дар адои хиз-мати аскарӣ сабру таҳаммул, шучоату далерӣ таманно намуданд.

Наваскарон баъд аз дастӣ омӯзгорони худу модаронашон тахти шиори “Тоҷикистон, ба пеш, бо Пешво ба пеш!” ба сӯйи комиссариати ҳарбии шаҳр равон шуданд.

Мо пайравони Пешвои миллатем

Дар доираи тадбирҳои ҳафтаи ҷавонӣ баҳшида ба Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон 21-уми май тахти унвони “Мо - ҷавонон пайравони Пешвои миллатем” ҷамоиши маърифативу фарҳангӣ хеле пуршукӯху хотирмон баргузор гардид.

Чорабиниро директори ФДТТИ, н.и.и. Холиқзода М.Ғ. хусни оғоз баҳшида, аз суҳанронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷум-ҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо намоёндагони ҷав-онони кишвар ёдовар шуда, тамоми донишҷӯён ва кормандони ҷавони таълимгоҳро ба муносибати Рӯзи ҷавонон табрик намуд.

Дар раванди маҳфил 12 нафар хатмкардаи таълимгоҳ, ки бо амри вичдон барои хизмат ба сафҳои Қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон сафарбар гардида, бо сари баланд қарзи шаҳрвандӣ - хизмати Ватанро ба анҷом расониди баргаш-танд, миннатдорӣ самимӣ ва сипоси роҳбарият ва кулли кормандону дониш-ҷӯён арза гардид. Ҳамчунин 40 нафар сардори гуруҳҳои академӣ ва донишҷӯёни фаъол, ки дар таҳсилу интизом ва иштирок дар корҳои ҷамъиятӣ намунаи иб-ратанд, бо сипосномаи донишгоҳ қадрдонӣ карда шуданд. Ғолибони виктори-наҳо, ки баҳшида ба ҳафтаи илм баргузор гардида буд, бо дипломҳои дараҷаи 1.2 ва 3 сарфароз гардониди шуданд. Ба ғолибони мусобиқаи футболӣ хурд, ки дар ҳафтаи ҷавонон баргузор гардида буд, диплом, медал ва кубок аз тарафи раёсати донишгоҳ ва роҳбарияти литсейӣ №7 тақдим карда шуд.

Дар анҷом барномаи фарҳангии ҷолибе тахти роҳбарии Абдураҳмон Шамсиев писанди иштирокдорони маҳфил гардид.

Ба муносибати Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар боғи фарҳангӣ фароғати “Ҷаҳони Нав”-и маркази шаҳр “Шоми ҷавонони донишомӯз” ташкил карда шуд. Бо дастгирии роҳбарияти таълимгоҳ ва роҳбарияти “Ҷаҳони нав” тамоми хиз-матрасониҳо ва атраксионҳо барои донишҷӯён ва фарзандону наберагони кор-мандони донишгоҳ роӣгон роҳандозӣ гардид.

Викторина: кӣ ғолиб?

Баҳшида ба 76-умин солгарди Рӯзи Ғалаба бо ташаббуси шӯъбаи тарбия ва тарғибот 8-уми май байни гуруҳҳои Технология ва низомии иттилоотӣ-20 ва Тех-нология. Информатика-20 викторина хеле шавқовару хотирмон баргузор шуд.

Дастаҳо аз рӯйи 4 бахш: муаррифи, ҷавоб ба саволҳои таърихӣ, ҷавоб ба са-волҳои таърихӣ-сиёсӣ ва пур кардани кроссворд қувваозмоӣ намуданд.

Дасти “Хотираи фаромӯшнашаванда (Инф-20)” 60 ҳол ба даст овард. Дасти “Ҷомеи Ватан (Тни-20)” бо 62 ҳол пирӯз гардид.

Таҳминаи НАБИЕВА, сардори шӯъбаи тарбия ва тарғибот.

Ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ

Баҳшида ба Рӯзи ҷавонон бо мақсади бо ҷойи кор таъминкунии хатмкунан-дагон бо ҳамкори раёсати Агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Исфара 21-уми май ярмаркаи ҷойҳои кори холи гузаронида шуд.

Дар ярмарка 97 нафар хатмкунандаи ФДТТИ иштирок карданд, ки аз онҳо 45 нафар роӣгон таҳсилро давом дода истодаанд. Дар ярмарка 20 корхонаи са-ноатӣ ва бонҳои тичоратӣ ҷойҳои холии кори хешро пешниҳод намуданд.

Ярмаркаро сармутахассиси шӯъбаи рушди касбият, инноватсия ва таҷриба-омӯзӣ Каримов А.А. ифтитоҳ намуд. Намоёндагони корхонаҳо, бонҳо оид ба ин-тиҳоби касб ва дарёфти ҷойҳои корӣ тавсияҳо доданд.

Т. ЮСУҒИ, мудири шӯъбаи рушди касбият, инноватсия ва таҷрибаомӯзӣ

Пешвои миллат - раҳнамои ҷавонон ва илм

Тоҷикон миллати ориёитабори Осиёи Мар-казӣ буда, аз қадимулайём бо дастовардҳои бе-назири худ дар соҳаҳои гуногуни илм шухрат ёфтанд. Номи донишмандони бузурги тоҷик Сино, Беруни, ал-Хоразмӣ, Розӣ, Рӯдакӣ, Румӣ, Саной, Аттор имрӯзҳо низ дар китоби ҳазинаи маърифатии умумиҷаҳонӣ бо ҳарфҳои заррин сабт гардидаанд. Имрӯзҳо бошад, Тоҷикистони соҳибистиклол ва фарзандони баору номуси он парчамбардори илми ниёғони худ мебошанд.

Дар даврони истиқлолият илми тоҷик тахти роҳбарии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-кистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дасто-вардҳои бузурге ноил гардида истодааст. Ми-соли равшани ин қабул намудани як қатор конунҳо ва консепсияҳо оид ба рушди илм ва инноватсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебо-шад. Чунонки Пешвои мил-лат дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии

Дар партави мулоқот бо ҷавонон

Тоҷикистон оид ба рушди ояндаи илми муосир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши ҷавонон дар он ибрози назар менамо-янд: “...Зарур мешуморам, ки ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзӣ ва табиӣ ва табиӣ қалб кардани наврастони ҷавонон, оли-мону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон ҳама-сола озмуни ҷумҳуриявӣ зери унвони “Илм – фуруғи маърифат” гузаронида шавад.

Озмунҳои қаблӣ, аз ҷумла “Тоҷикистон – Ва-тани азизи ман” ва “Фуруғи субҳи доноӣ китоб аст” як нуктаи бисёр муҳимро собит намуданд: дар байни наврастони ҷавонони мо истеъдодҳои ноҳид ба воя расида истодаанд, ки мо бояд онҳоро ҳамаҷониба дастгириву ҳавасманд гар-донем.

Умедворам, ки дар озмуни навбатӣ истеъ-додҳои наврасту ҷавон донишу маҳорати хешро санҷида, дар оянда барои пешрафти илмҳои риёзӣ ва табиӣ нақши арзишманд ме-гузоранд.

Бино бар ин, зарур аст, ки ташкил ва баргу-зории ин чорабинӣ дар сатҳи бисёр баланд ба роҳ монда, маблағи барои ҷоибаҳо пешбинигар-дида зиёд карда шавад.

Ҳамчунин, ба Ҳукумати мамлакат, Вазорати маориф ва илм, Маркази миллии тестӣ, ҳамаи

сохтору мақомоти давлатӣ, аз ҷумла роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш дода ме-шавад, ки ғолибони озмунҳоро аз рӯйи инти-хоби худашон ба муассисаҳои таҳсилоти олии бидуни имтиҳон қабул карда, барои ҳавасманд-гардонии моддиву маънавий омӯзгорон ва па-дарону модарони онҳо тадбирҳои иловагӣ андешанд.

Ҳадафи Роҳбари давлат аз ин ташаббусҳо баланд бардоштани сатҳи саводу маърифатно-кии мардум ва дар навбати аввал, наврастони ҷавонон, тақвияти ҳисси миллӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ, хувияти миллӣ, арҷгузорӣ ва омӯхтани забон, таърих, фарҳанги бостонии тоҷикон, тавсеаи доираи донишу ҷаҳонбинии илмиву техникӣ ва рушди илмҳои дақиқу табиӣ дар кишвар мебошад” (Паёми Президенти Ҷум-ҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурий Ш.Душанбе, 26 январӣ соли 2021 саҳ: 24-25).

Дар мулоқот бо намоёндагони ҷавонони кишвар Пешвои муаззми миллат бори дигар таъкид карданд, ки “Шумо, ҷавонони азиз, бояд ҳамеша дар ҷустуҷӯи илму донишҳои муосир бошед, касбу хунарҳои замонавиро аз худ кунед, ба Ватан, миллат ва давлати соҳиб-истиклоли хеш содиқ бошед, сарзамини аҷдодиро самимона дӯст доред, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллиро ҳимоя кунед, нангу номус ва ҳисси баланди миллии худро ҳифз на-моед, эҳтиромии падару модар ва пирону калон-солонро ба ҷо оваред”.

Ин раҳнамоиҳо ва панҷони пурҳикматонаи Пешвои миллат барои ҷавонони кишвар, баху-сус, барои аҳли зиё дастури маърифатии оянда-бинонае мебошанд, ки ҳамчун калиди мушқилкушоии масъалаҳои умдатарини илмҳои навини муосир хизмат мекунанд. Ҷавонони кишварро зарур аст, ки ҳамаи дастуру супориш-ҳои Пешвои миллатро дар ҳаёт татбиқ намо-янд, то ки илм ҳамчун омили рушд дар тамоми соҳаҳои ҳаёт самаранок амали гардад ва му-фидона ба нафъи миллати куҳанбунёди тоҷик хизмат намояд.

К. МУСАЯМОВА, мувини директор оид ба тарбия ва тарғибот.

